

Бо қарори мушовараи
Вазорати маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 28.11.2013, №19/10
тасдиқ карда шудааст

**Тартиби ҳуччатгузории
қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти
ибтидой ва миёнаи касбӣ**

Тартиби мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Низомномаи намунавии муассисаи таҳсилоти миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Низомномаи намунавии муассисаи таҳсилоти ибтидой касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, минбаъд тартиби ҳуччатгузории қабули довталабонро дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ ба танзим медарорад. Бо мақсади ба тартиб даровардани қайди шахсоне, ки ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ дохил мешаванд ва ҷиҳати хубтар ташкил намудани кори комиссияи қабул, чунин ҳуччатҳо барои корбарӣ ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ пешниҳод карда мешавад:

1.Ҳуччатгузории қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ бояд дар асоси нишондодҳои мазкур ва шаклҳои муайянкардашуда, гузаронида шавад.

Ҷавобгарӣ барои иҷроиши тартиби қайд ва ҳуччатгузории қабули довталабон ба зиммаи директори муассисаи таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ гузошта мешавад.

2.Ҳуччатгузории қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ бо чунин шаклҳо сурат мегирад:

шакли № 1- дафтари бақайдгирии довталабон;

шакли № 2 - забонҳат оид ба қабули ариза ва ҳуччатҳо;

шакли № 3 - варақаи имтиҳонот;

шакли № 4 - варақаи имтиҳонҳои дохилшавӣ;

шакли №5 - қарордоди фаъолияти якҷояи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, муассисаи миёнаи касбии таълимии давлатӣ ва шаҳрванд (донишҷӯ) (фақат барои шахсоне, ки аз ҳисоби буҷаи давлат таҳсил меқунанд);

шакли № 6 - шартномаи дутарафа байни довталаб ва муассисаи таълимӣ (таҳсил дар гурӯҳҳои шартномавӣ);

шакли № 7 - бланки ариза;

шакли № 8 - феҳрасти баҳоҳои имтиҳонҳои дохилшавӣ.

Шакли № 1- дафтари бақайдгирии довталабон маълумотҳои асосиро дар бар мегиранд: санаи қабули ҳуччатҳо ё баргардонидани ҳуччатҳоро дар бар мегирад. Қайди довталабон ба шӯъбаи рӯзона ва шӯъбаи гоибона ё шабона дар дафтарҳои алоҳида сабт карда мешаванд.

Дар дафтари бақайдгирии довталабон:

1. рақами тартиб;
2. санаи қабули ҳүччатҳо;
3. ному насиби довталаб;
4. чинс;
5. сол ва моҳи таваллуд;
6. миллат;
7. ном, рақам ва ҷои макони муассисаи таълимии хатмкарда;
8. соли хатм ва силсилаи ҳүччати намунаи давлатӣ;
9. аълоҷӣ ё бо кадом медал ва ё ифтихорнома сарфароз гардид;
10. сурогаи ҷои зисти доимӣ;
11. ному насиби волидайн;
12. вазифа ва ҷои кори волидайн;
13. эҳтиёҷ ба хобгоҳ;
14. дар ҳолати гирифтани ҳүччат (сана ва сабаб)

Шакли № 2 – забонҳат оид ба қабули ҳүччатҳо ба дасти худи довталаб дода мешавад.

Дар забонҳат оварда мешавад:

1. номи муассис;
2. номи муассисаи таълимӣ;
3. рақами забонҳат оид ба қабули ҳүччатҳо;
4. ному насиби довталаб;
5. номгӯи ҳүччатҳое, ки дар Қоидаҳои қабул муайян карда шудааст;
6. санаи додани забонҳат;
7. шахси ба расмият даровардани забонҳат бо имзо.

Шакли № 3 варақаи имтиҳонот ҳүччати асосӣ барои иштирок кардан дар имтиҳонҳои қабул мебошад.

Варақаи имтиҳонот бо расми довталаб аз тарафи котиби масъул пур карда шуда, бо муҳри муассиса ба расмият дароварда, як рӯз пеш аз имтиҳони қабул шаҳсан ба дохилшаванда дар асоси шиноснома дода мешавад.

Дар варақаи имтиҳонӣ (саҳифаи аввал) оварда мешавад.

1. номи муассис;
2. номи муассисаи таълимӣ;
3. ному насиби довталаб;
4. сурати 3X4 см;
5. рамз;
6. номгӯи ихтисос;
7. забони таҳсил (тоҷикӣ, русӣ);
8. шакли таълим (рӯзона, гоибона, шабона);
9. намуди таълим (буча, шартномавӣ);
10. имзои котиби масъул;
(саҳифаи охир)
1. рақами тартиб;
2. номи фанни имтиҳонӣ;

3. намуди имтиҳон (даҳонӣ ё хаттӣ);
4. санаи қабули имтиҳон;
5. баҳо;
6. ному насиби имтиҳонгиранда;
7. имзои имтиҳонгиранда;

Эзоҳ: ҳангоми тайёр намудани варақаи имтиҳонӣ, номгӯи фан мувофиқи Қоидаҳои қабул қайд мешавад.

Баъд аз супоридани имтиҳонҳои қабул варақаи имтиҳонотӣ ба котиби масъул баргардонида мешавад ва он дар парвандаи шахсии донишҷӯ нигоҳ дошта мешавад.

Дар ҳолати қабул нашудани довталаб варақаи имтиҳонот ва аризai ӯ бо қайди гирифтани ҳучҷатҳои довталаб дар парвандаи шахсии ӯ дар бойгонӣ нигоҳ дошта мешавад.

Шакли № 4 – варақаи имтиҳонот (шифоҳӣ ва хаттӣ) аз тарафи имтиҳонгирандаи ҳар як фан пур карда мешавад ва баъди ба охир расидани имтиҳон ба котиби масъул супорида мешавад.

Дар варақаи имтиҳонӣ оварда мешавад:

1. номи муассис;
2. номи муассисаи таълимӣ;
3. номгӯи ихтисос;
4. аз фаннӣ (номи фан);
5. санаи қабули имтиҳон;
6. саршавии имтиҳон ва ба итном расидан;

Ҷадвал

7. рақами тартибӣ;
8. ному насиби довталаб;
9. рамз;
10. рақам
11. баҳо;
12. Эзоҳ;
13. имзои имтиҳонгирандагон;
14. имзои котиби масъул.

Шакли № 5 - қарордоди сетарафа байни довталаб, муассисаи таълимӣ ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ.

Шакли № 6 - шартномаи дутарафа байни довталаб ва муассисаи таълимӣ.

Шакли № 7 - бланки ариза

Дар ариза маълумоти зерин бояд қайд карда шавад.

1. ному насиби директор ва муассисаи таълимӣ;
2. ному насиби довталаб;
3. чои истиқомат;

4. муассисай хатмкарда;
5. донистани забонҳои хориҷӣ
6. ихтисоси интихобкарда;
7. шакли таълим (рӯзона, ғоибона);
8. намуди таълим (буча, шарномавӣ);
9. эҳтиёҷот ба хобгоҳ
10. чинс ва сол ва ҷойи таваллуд
11. маълумот оид ба ҷои кор ва собиқаи умумии меҳнатӣ то супоридани ҳуҷҷатҳо (*барои шаҳсоне, ки собиқаи корӣ доранд*);
12. ному насаби волидайн, ҷои кор, истиқомат ва вазифаи онҳо;
13. санаи пур кардани ариза ва имзо.

Шакли № 8 - феҳрасти баҳоҳои имтиҳонҳои доҳилшавӣ баъди гузаронидани имтиҳонҳои қабул аз тарафи котиби масъул пур карда мешавад. Ин маълумот аз тарафи директори муассисаи таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ оид ба:

- а) қабул ба муассисаи таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ;
- б) таъин намудани стипендия;
- в) ҳисоботи омории 2-НК истифода бурда мешавад.

Шакли 1. Дафтари бақайдгирии довталабон

Тарафи чап

P/T	Санаи қабули хүччатхо	ному насаби довталаб	чинс	сол мохи таваллуд	миллат	ном, ракам ва чио макони муассисай таълимии хатмкарда	соли хатм ва силсила хүччати намунаи давлатй
1	2	3	4	5	6	7	8

Taraifi rost

аълочӣ ё бо кадом медал ва ё ифтихор- нома сарфароз гардид	сурогаи чойи зисти доимӣ	ному насаби волидайн	вазифа ва чойи кори волидайн	эҳтиёҷ ба хобгоҳ	дар ҳолати гирифтани хүччат (сана ва сабаб)
9	10	11	12	13	14

Шакли 2. Забонхат оид ба қабули ариза ва хүччатхо

(*номи вазорат ё кумитаи сарпарасти муассис*)

(*номи муассисай таълимӣ*)

Забонхати №_____

Аз довталаб _____

(*ному насаби довталаб*)

хүччатҳои зерин қабул карда шуд:

1. Ариза
2. Хүччати намунаи давлатӣ

(*номи хүччат, силсила, ракам ва санаи додашуда*)

3. Расми 3x5 (6 дона)
4. Маълумотномаи тиббӣ (*намуди 0-86У*)
5. Нусхай шиноснома _____
6. Гувоҳнома оид бақайдгирии ҳарбӣ (*барои писарбачаҳо*) _____

Котиби техникий _____

(*ному насаб*)

(*имзо*)

(*сана*)

Шакли № 3 Варақаи имтиҳонот

Сахифаи аввал

(номи муассис)

(номи муассисай таълимӣ)

Варақаи имтиҳонотӣ

Cурат

Ному насаби довталаб _____
Рамзу ихтисос _____
Забони таҳсил (тоҷикӣ, русӣ, қирғизӣ) _____
Шакли таълим (рӯзона, гоибона ва шабона) _____
Намуди таълим (бучет, шартномавӣ) _____

Котиби масъули _____
(ному насаб) _____
(имзо) _____

Саҳифаи охир

Ҷадвали имтиҳоноти дохилшавӣ

r/ т	Номи фанни имтиҳонӣ	Шакли имтиҳон (даҳонӣ ё хаттӣ)	Сана	Баҳо	Ному насаби омӯзгори имтиҳонгиранда	Имзои имтиҳонгиранда

Шакли № 4 – варақаи имтиҳоноти дохилшавӣ

ВАРАКАИ ИМТИХОНӢ

(номи муассис)

(номи муассисай таълимӣ)

(номгүй ихтисос)

Натицаи кори хаттй (диктант ё нақли хаттй) аз фанни _____

Рүз ва лаҳзаи баргузории имтиҳон: «.....» соли 20..... соати _____

№	Ному насаби довталаб	Рамз	Рақам	Баҳо	Эзоҳ
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
чамъ					

Омӯзгорони имтиҳонгиранда:	_____	_____
	ному насаб	имзо

Котиби масъули Комисияи қабул _____
нуму насаф _____ имзо _____

Шакли № 5 Қарордоди фаъолияти якчояи мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, муассисаи миёнаи касбии таълимии давлатӣ ва шаҳрванд (донишҷӯ) Ҳамонаки Ҳуқуқи Ҳизмати Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз «_____» _____ соли 20

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии _____

(вилоят, шаҳр ва ноҳия)

ки дар асоси Конуни конститутсионии Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти ичроияи махалдии ҳокимияти давлатӣ» амал мекунад.

дар шахси директори _____, КИ
(номи муассисай таълимӣ) (ному насаби директор)

дар асоси Ойиннома амал мекунад ва шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд донишҷӯ) , ки мувофики қонунгузории

Чумхурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф амал мекунад, чиҳати фаъолияти якҷоя оид ба фароҳам овардани шароит дар таъмини сиёсати давлат дар соҳаи таҳсилоти миёнаи касбӣ қарордоди мазкурро аз рӯи ҳодатҳои зерин ба имзо расонидаанд:

1. Мағұм ва манбаҳои асосӣ

1.1 Мақомоти ичроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз мақомоти намояндагони маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ичроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ иборат буда, ҳамчун шарики салоҳиятдор дар ин фаъолият амал мекунад;

1.2. Раиси _____ намояндаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
(вилоят, шаҳр, ноҳия)

буда, ҳокимияти ичроияро дар ҳудуди воҳидҳои марзию маъмурии даҳлдор амалӣ мегардонад, мақомоти намояндагӣ ва ичроияро дар маҳалли мазкур сарварӣ менамояд;

1.3. Муассисай миёнаи касбии таълимии давлатӣ дар ин фаъолият чунин муассисай миёнаи таълимие мебошад, ки аз ҷониби давлат таъсис дода шуда, аз буҷети давлат ё дигар манбаи иҷозатдодашуда маблағузорӣ мешавад ва ба Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти даҳлдор тобеъ мебошад;

1.4. Донишҷӯ-шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон сокини маҳалли мебошад, ки бо тартиби
(шаҳр, ноҳия)

фармоиши давлатӣ ба муассисай миёнаи таълимии давлатӣ қабул шуда, дар шӯъбай _____ бо мақсади дарёфти дараҷаи муайяни

(рӯзона, гоибона)

таълим, ихтисос ва қонеъ гардонидани эҳтиёҷот таҳсил мекунад.

1.5. Манбаъҳои асосии меъерӣ-хуқуқии ин фаъолияти Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти ичроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи «Таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисай олии таълимӣ» ва дигар санадҳои меъерии хуқуқӣ мебошанд, ки ба мавзӯи фаъолияти якҷояи тарафҳо даҳл доранд.

2. Мавзӯи фаъолият

2.1. Мавзӯи фаъолияти тарафҳо тибқи қарордод - ин ҳамоҳангии фаъолияти мақомоти ичроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, муассисай миёнаи касбӣ ва донишҷӯ мебошад, ки барои таъмини сиёсати давлатӣ дар соҳаи таҳсилоти миёнаи касбӣ равона шудааст.

2.2. Ҳадафҳои асосии тарафҳо чунин аст:

-бо кадрҳои баландиҳтисос таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ ва дигар ташкилоту идораҳои манфиатдори ҷумҳурӣ;

-мустаҳкам кардани пояи моддӣ-техникӣ ва қадрии муассисай таълимӣ ва дигар ташкилоту идораҳо;

-муҳайё намудани шароит ба мутахассисони ҷавон;

-баланд бардоштани масъулиятнокӣ;

3. Ӯҳдадории тарафҳо дар фаъолияти якҷоя

3.1. Ӯҳдадории мақомоти ичроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ:

-вобаста ба эҳтиёҷоти кадрҳо дар шаҳр (ноҳия) масъалаҳои ҷобаҷогузорӣ ва таъминот бо кадрҳоро омӯхта, оид ба микдори зарурии кадрҳо дақиқ ва ҳамасола ба Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ахбори расмӣ пешниҳод намояд;

-дар маҳалҳое, ки ба омӯзгорон ва мутахассисони соҳаҳои дигар ниёз доранд, тарики ҳашар ё бо шакли дигар хобгоҳ сохта, онҳоро ба ҷойи хоб таъмин намояд;

-масъалаи касбинтиҳобкуни хонандагонро дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ дуруст ба роҳ монда, дар ин самт корҳои таблиғотӣ барад;

-баъди ҳатми муассисай таълимӣ мутахассиси ҷавонро ба кор таъмин намояд;

-бо волидайни донишҷӯ тавассути шӯъбаҳои маориф ва муовини соҳавӣ робита барқарор намуда, дар таълиму тарбияи онҳо сахмгузорӣ намояд.

3.2. Ӯҳдадории муассисай таълимӣ;

Меъёрҳои давлатии таҳсилот ва дигари ҳуччатҳои меъёрий-хукукиро дар соҳаи маориф риоя намуда, нақшаю барномаҳои давлатии таҳсилоти миёнаи касбириро таъмин намояд;

-базай моддӣ-техникиро мустаҳкам намуда, раванди таълимиро бо васитаҳои таълимий, дастурҳои методӣ таъмин намояд;

-ба сифати таълим, таҳсилу зиндагии донишҷӯён (хонандагон), ҳифзи саломатӣ ва ҳӯроки умумии онҳо шароити мусоид фароҳам оварад;

-донишҷӯёнро ба дигар корхое, ки ба фаъолияти таълим алоқаманд нест, сафарбар нанамояд;

-дар ташкил ва гузаронидани дарс истифодаи технологияи нав, шомил ба усулҳои пешқадами таълимиро ҷустуҷӯ намуда, баҳри баланд бардоштани сифати тайёр намудани мутахассисон истифода намояд;

-нақша ва ҷараёни раванди таълимиро аз ҷумла, барои омӯзиши инфириодӣ бо назардошти сатҳи тайёрии пешакӣ ва қобилияти он таҳия ва тасдиқ намуда, дар амал истифода барад;

-оид ба пешрафт ва таҳсилу зиндагии донишҷӯён (хонандагон), ба Ҳукумати маҳаллӣ маълумоти хаттӣ пешниҳод намояд;

-тибқи қарордод ва дарҳост мутахассиси ҷавонро барои кор ба ихтиёри мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ фиристад;

3.3. Ӯҳдадории донишҷӯй

-талаботи Ойиннома ва қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатии муассисаи таълимиро ба пуррагӣ риоя намояд;

-тамоми талаботҳои фаъолияти касбии дар тавсияномаи таҳассусӣ пешбинишударо азбар намуда, ҳамчунин малакаҳои ба маҳсусияти фаъолияти кордиҳанда мутаалликро аз худ намояд;

-донишҳои назариявӣ маҳорати амалий ва усулҳои тадқиқотии муосирро аз рӯи ихтинос интихоб намуда, аз худ намояд;

-саравақт тамоми супоришҳоро аз рӯи нақша ва барномаҳои таълимий иҷро намояд;

-арзишҳои миллӣ, умушибашарӣ ва маънавиро эҳтиром намояд;

-баъди ҳатми муассисаи таълимий дар асоси қарордод ва роҳҳати Вазорати маорifiи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилоту муассисаҳои манфиатдор на камтар аз 3 сол фаъолият намояд;

-дар сурати беасос ва бе сабабҳои узрнок тибқи таъйиноти комиссия дар асоси роҳҳати мақоми даҳлдор саркашӣ кардан аз кор, инчунин қабл аз ба охир расидани мӯҳлати ҳатмии кор бо сабаби вайрон кардани қонунгузории меҳнат аз кор озод намудани мутахассиси ҷавон тамоми ҳарочоти барои таҳсил сарфшударо бо назардошти қурби ҳарсолаи асъори миллӣ баргардонад;

-дар ҳолатҳои зерин донишҷӯй аз муассисаи таълимий ҳориҷ карда мешавад:

-бинобар бад будани вазъи саломатӣ, дар асоси маълумотномаи комиссияи тиббӣ-машваратӣ;

-бо сабаби ба дигар муассисаи таълимий гузаштан;

-бо сабаби беасос ба дарсҳо иштиrok накардан (на камтар аз 36 соат) дар 1 (як) семестр;

-барои қарзҳои академӣ;

-дар ҳолати саравақт пардоҳт накардани маблағи таҳсил, тибқи шартнома (агар дар гурӯҳи шартномавӣ) таҳсил кунад;

-барои содир кардани чиноят;

-барои вайрон кардани тартиботи дохилӣ ва Ойинномаи муассисаи таълимий;

4.Ҳолатҳои иловагӣ

4.1. Қарордоди мазкур ҳусусияти меъёрии инфириодӣ барои тарафҳои манфиатдор дошта, аз лаҳзаи ба имзо расидани он эътибори амалий пайдо мекунад;

4.2. Қарордоди мазкур дар чор нусха тартиб дода шуда, як нусхагӣ ба тарафҳо ва як нусхаи дигар ба Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад. Ҳамаи нусхаҳо эътибори якхелаи ҳуқуқӣ доранд. Аз рӯи ҳолатҳое, ки минбаъд ба вучуд омаданду дар қарордод муқаррарот ҳаст, меъёрҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ мешавад.

4.3. Сурогай ҳуқуқӣ ва имзои тарафҳои қарордод.

4.3.1. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатии _____ дар шахси раиси он _____, ки _____ (вилоят, шаҳр, ноҳия) (ному насаф)

дорои чунин сурога: _____

(индекс, сурога, факс, почтаи электронӣ)
мебошад.

(имзо бо мӯҳр)

4.3.2. _____

(номи муассисаи таълимӣ)

дар шахси директори он _____, ки дорои чунин сурога (ному насаф) _____ мебошад.

(индекс, сурога, факс, почтаи злекtronӣ)

(имзо бо мӯҳр)

4.3.3. Донишҷӯ _____

(ному насаф, рақами шиноснома)

_____ (имзо)

Шакли № 6 - Шартномаи дутарафа байни довталаб ва муассисаи таълимӣ

_____ (номи муассиса)

_____ (номи муассисаи таълимӣ)

ШАРТНОМАИ ДУТАРАФА

бо донишҷӯ _____ оид ба баъди

(ному насафи донишҷӯ)

хатми Коллеҷ се сол дар муассисаи давлатӣ аз рӯи ихтисос фаъолият кардан.
аз «_____» 20..... с. баста шудааст.

_____ (номи муассисаи таълимӣ)

ки дар оянда «Коллеҷ» ном бурда мешавад, дар шахсияти директори Коллеҷ _____ аз як тарафи ва аз тарафи дигар донишҷӯ

(ному насафи директор)

_____, ки дар оянда «Донишҷӯ» ном бурда, дар

(ному наасаби донишчӯ)

асоси Қоидаҳои қабули донишчӯён ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал намуда, Шартномаи мазкурро оиди зайл ба имзо мерасонанд:

1. Мавзӯи шартнома

Оид ба баяди хатми муассисаи давлатӣ ба мӯҳлати се сол аз рӯи ихтисос фаъолият намудани донишчӯе, ки мувофиқи фармоиши давлатӣ ба гурӯҳҳои таҳсилаш ройгон (бучавӣ)-и муассисаи таълимӣ таҳсил кардааст.

2. Ҳуқуқҳо ва вазифаҳои Коллеч

1.1.«Коллеч» ўҳдадор аст, ки «Донишчӯ»-ро дар ихтисоси интихобкардааш аз рӯи Стандарти давлатии тасдиқшудаи таҳсилот тайёр намуда, ба истеҳсолот ҳамчун мутахассиси дорои таҳсилоти миёнаи касбӣ сафарбар намояд.

1.2.«Коллеч» барои мувофиқи мақсад ташкил кардани раванди таълим, интихоби шаклҳо, усулҳо ва воситаҳои таълим, аз худ кардани барномаҳои таълимӣ ҳамаи шароитҳои заруриро фароҳам оварда, «Донишчӯ» бошад бо дарки баланди масъулият аз ин имкониятҳо самарранок истифода менамояд.

1.3.«Коллеч» мундаричаи таълимро аз рӯи равияҳо ва ихтисосҳо бо барномаҳои таълимӣ, ки дар асоси Стандартҳои давлатӣ, аз ҷумла барои таълими инфириодӣ тайёр карда шуданд, муайян карда, нақшаҳои таҳсили инфириодӣ ва нақшаҳои таълимиро дар мӯҳлатҳои ихтисоршуда бе тағиیر додани барномаи ҳатмӣ ва талабот ба мутахассисони таҳассусҳои мувофиқ ба итном расонидани таълимро таъмин намуда, «Донишчӯ»-ро аз он бархурдор менамояд.

1.4.«Коллеч» ба «Донишчӯ» дар сурати бомуваффақият таҳсил кардан, яъне аз рӯи фанҳои таълимӣ на камтар аз 75% баҳоҳои «аъло», аз фанҳои дигар баҳои «хуб» гирифтан, аз аттестатсияи давлатии ҷамъбастӣ бо баҳои «аъло» гузаштан, бо қарори Комиссияи давлатии квалификатсионӣ «дипломи аъло» медиҳад.

1.5. «Коллеч» вазифадор аст, ки «Донишчӯ»-ро бо Оинномаи Коллеч, қоидаҳои тартиботи дохилӣ ва дигар хӯҷҷатҳои меъёри шинос намояд.

3. Ҳуқуқҳо ва вазифаҳои донишчӯ

2.1.«Донишчӯ» бо тартиби муқарраршуда ба Коллеч қабул карда мешавад ва дар шӯъбаи рӯзона бо мақсади гирифтани ихтисос таҳсил менамояд.

2.2. Ба «Донишчӯ» намунаи муқарраршудаи билети донишчӯй ва дафтарчай санчишу имтиҳонҳо дода мешавад.

2.3.«Донишчӯ» баяди хатми бомуваффақияти курси 2-и таҳсилоти рӯзона ва 3-и таҳсилоти ғоибона барои давом додани таҳсил дар курси 3-юми шӯъбаи рӯзона ва 4-уми шӯъбаи ғоибонаи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар асоси Қарори комиссияи муштараки аттестатсионӣ интиқол карда мешавад ва дар сурати ба таври шартномавӣ таҳсил кардан «Донишчӯ» маблағи таҳсилро тибқи қисмати дуюми фасли III банди 3.2.-и Қарордоди сетарафа барои тайёр кардани мутахассисони касбӣ ба суратхисоби маҳсуси Коллеч пурра мегузаронад.

2.4.«Донишчӯ» метавонад дар вақтҳои фориг аз таҳсил дар корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳои шакли ташкилию ҳуқуқиашон дилҳоҳ кор қунанд.

2.5.«Донишчӯ» метавонад аз китобхона, хизматҳои хадамоти таълимӣ ва дигар ҷуъзҳои Коллеч истифода намояд.

2.6.«Донишчӯ» вазифадор аст, ки:

а) дастуру фармоишҳои Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Коллеч, қоидаҳои тартиботи дохилӣ, зист дар хобгоҳи Коллечро, дар қаламрави бинои таълимӣ ба ҷо орад;

- б) ба ҳамаи машғулиятҳои таълимӣ ҳатман иштирок кунад;
- в) дар мӯҳлатҳои муқарраргардида ҳамаи намудҳои санчишу аттестатсияи ҷориро, ки дар нақшаю барномаҳои таълимӣ пешбинӣ шудаанд, сари вакт супорад.

2.7.«Коллек» «Донишҷӯ»-ро, ки аз шаҳру ноҳияҳои дур ба Коллек дохил шудааст, бо хобгоҳ мувофиқи тартиби ҷойгиркунӣ таъмин менамояд.

2.8.«Коллек» ба «Донишҷӯ» барои муваффақиятҳо дар таҳсил ва иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятий шаклҳои гуногуни ҳавасмандгардониро муқаррар менамояд. Интихоби шаклҳои ҳавасмандгардонӣ бо тавсия ва пешниҳоди ташкилотҳои ҷамъиятии донишҷӯён, аз тарафи декан ё кафедраҳои тахассусӣ сурат гирифта, онро директор дар доираи имконияти мавҷуда амалӣ менамояд.

2.9.«Коллек» ба «Донишҷӯ» барои вайрон кардани дастуру фармоишҳои Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Коллек, нақшаҳои таълимӣ, қоидаҳои тартиботи дохилий ҷораҳои таъсиррасониро то ҳориҷ кардан аз Коллек тадбик менамояд.

2.10.«Коллек» аз «Донишҷӯ» барои ҳиссороти овардааш чӣ дар бинои таълимӣ ва чӣ дар хобгоҳ бо тартиботи муқарраршуда маблағи зиёнро мерӯёнад.

Шартномаи мазкур дар ду нусха пур карда шуда, як нусхааш дар Коллек ва дигараш дар дasti донишҷӯ нигоҳ дошта мешавад ва бемуҳлат баста мешавад.

Нишонаи тарафҳо:

Коллек

Донишҷӯ

(Номи муассисаи таълимӣ)

Ному нараб _____

(сурога)

Шиноснома_____

(Маълумоти суратҳисоби бонки)

Сурога:_____

Директор _____
(имзо, ному нараб)

(имзо)

Сармухосиб _____
(имзо, ному нараб)

«____»____ соли 20____

Шакли № 7 - бланки ариза

Ба директори _____
(номи муассисаи таълимӣ)

аз номи _____
(ному нараби довталаб)

истиқоматкунандай _____
(ҷои истиқомат)

хатмкардаи _____
(соли хатмкунӣ ва № мактаб)

(мавҷудияти медали тилло (нукра) барои хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, дипломи ибтидой ё миёнаи касбӣ қайд карда шавад).

Аз забонҳои ҳориҷӣ забони _____ омӯхтаам.

АРИЗА

Хохишмандам барои супоридани имтиҳонҳои қабул аз рӯи ихтисоси _____

(номи ихтисос)

шакли таълим (рӯзона, гоибона, шабона) _____
намуди таълим (бучет, шартномавӣ) _____ ба ман иҷозат дихед.

Ба хобгоҳ эҳтиёҷ _____
(дорам, надорам)

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ХУДАМ:

Чинс _____ Сол ва ҷои таваллуд _____

Миллат _____

Ҷои кор ва собиқаи умумии меҳнатӣ то супоридани ҳуччатҳо

(барои қасоне, ки собиқаи корӣ доранд)

Ному насиби волидайн, ҷои кор, истиқомат ва вазифаи онҳо:

Падар _____

Модар _____

Маълумоти иловагӣ дар бораи худ:_____

Ба қоидаҳои қабул ба МТМК ҶТ дар соли 20____ шинос шудам.

«_____» _____ 20____ сол.

(имзо)

Шакли № 8 - фехрасти баҳоҳои имтиҳонҳои дохилшавӣ

Р/Т	ному насиби довталаб	ихтисос	баҳоҳои имтиҳоноти			холҳои соҳибгашта	қарори комиссияи мандатӣ	фармони директор оид ба қабул ба сафи донишҷӯён
			1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9



ҚАРОРИ
МУШОВАРАИ ВАЗОРАТИ МАОРИФИ
ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

аз «___» _____ 2013 № _____ ш. Душанбе

Дар бораи тасдиқи Тартиби ҳучҷатгузории
қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти
ибтидой ва миёнаи касбӣ

Мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон Тартиби ҳучҷатгузории қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ баррасӣ намуда,

қарор мекунад:

1. Тартиби ҳучҷатгузории қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ тасдиқ карда шавад (Замима мегардад).

2. Раёсати таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ (А. Мирзоев) тартиби мазкурро ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ дастарс намояд.

3. Директорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ вазифадор карда шаванд:

3.1. Ҳучҷатгузории қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ дар асоси тартиби мазкур ба роҳ монанд.

4. Назорати ичрои қарори мазкур ба зиммаи муовини Вазири маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон Б. Одинаев voguzoшта шавад.

Раиси мушовара,
Вазир

Н. Саидов

Дастуруламал
оид ба тартиби қайд ва ҳуччатгузории
қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти
миёнаи касбӣ

Бо мақсади ба тартиб даровардани қайди шахсоне, ки ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дохил мешаванд ва баҳри хубтар ташкил кардани кори комиссияи қабул Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои роҳбарӣ чунин ҳуччатҳоро пешниҳод менамояд:

1. Қайд ва ҳуччатгузории қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ бояд дар асоси нишондодҳои мазкур бо шаклҳои муайянкардашуда, гузаронида шавад.

Ҷавобгарӣ барои иҷроиши тартиби қайд ва ҳуччатгузории қабули довталабон ба зиммаи директори муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ гузошта мешавад.

2. Қайд ва ҳуччатгузории қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ бо чунин шаклҳо сурат мегирад:

шакли № 1 - дафтари бақайдигирӣ довталабон

шакли № 2 - забонҳат оид ба қабули ариза ва ҳуччатҳо

шакли № 3 - варакаи имтиҳонот

шакли № 4 - ведомости имтиҳонҳои дохилшавӣ

шакли № 5 - қарордоди байни довталаб ва муассисаи таълимӣ (фақат барои шахсоне, ки аз ҳисоби буҷаи давлат таҳсил мекунанд).

шакли № 6 - шартномаи тарафайн байни довталаб ва муассисаи таълимӣ дар бораи таҳсил дар гурӯҳҳои шартномавӣ.

шакли № 7 - бланки ариза

шакли № 8 -

Шакли № 1 - дафтари бақайдигирӣ довталабон маълумотҳои асосиро: аз қабул то қабули ҳуччатҳо ё баргардонидани ҳуччатҳоро дар бар мегирад. Қайди довталабон ба шӯъбаи рӯзона ва шӯъбаи гоибона дар дафтарҳои алоҳида ба ҳисоб гирифта мешавад.

Дар дафтари бақайдгирии довталабон:

- 1.рақами тартибӣ
- 2.санай қабули ҳуччатҳо
- 3.ному насаби довталаб
- 4.чинс
- 5.сол ва моҳи таваллуд
- 6.миллат
- 7.ном, рақам ва ҷои макони муассисаи таълимии хатмкарда
- 8.соли хатм ва силсилаи ҳуччати намунаи давлатӣ
- 9.аълоҷӣ ё бо қадом медаль ва ё ифтихорнома сарфароз гардид
- 10.суроға
- 11.ному насаби волидайн
- 12.вазифа ва ҷои кори волидайн
- 13.эҳтиёҷ ба хобгоҳ
- 14.фармони дохилшавӣ
- 15.в случае об отказе в приёме (дата и причина)

Шакли № 2 – забонҳат оид ба қабули ҳуччатҳо ба дасти ҳуди довталаб дода мешавад.

Дар забонҳат:

- 1.номгӯи муассис
- 2.номгӯи муассисаи таълимӣ
- 3.рақами забонҳат оид ба қабули ҳуччатҳо
- 4.ному насаби довталаб
- 5.номгӯи ҳуччатҳое, ки дар Қоидаҳои қабул муайян карда шудааст.
- 6.санай додани забонҳат
- 7.шахси ба расмият даровардани забонҳат бо имзо.
- 8.

Шакли № 3 - маълумотнома ба довталабоне, ки бе супоридани имтиҳонҳо ё бо муваффақият супоридани онҳо қабул шудаанд, шахсан дода мешавад.

Шакли № 3б - маълумотнома оиди қабул нашудани дохилшаванда низ ба дасти ҳуди дохилшаванда дода мешавад.

Шакли № 4 – варақаи имтиҳонот бо расми дохилшаванда аз тарафи котиби масъул пур карда шуда, пеш аз имтиҳони қабули якӯм шахсан ба дохилшаванда дода мешавад.

Варақаи имтиҳонот аз тарафи котиби масъул имзо монда, бо мӯҳри мактаби таҳсилоти миёнаи касбӣ тасдиқ карда мешавад.

Варақаи имтиҳонот ҳуччати асоси барои иштирок кардан дар имтиҳонҳои қабул мебошад. Баъди имтиҳонҳои қабул варақаи имтиҳонот ба котиби масъул гардонида мешавад ва он дар парвандаи шахсии донишҷӯ нигоҳ дошта мешавад.

Дар ҳолати қабул нашудани довталаб варақаи имтиҳонот бо аризai ӯ ва қайди гирифтани ҳуччатҳои довталаб нигоҳ дошта мешавад.

Шакли №5 – ведомости имтиҳонот аз тарафи имтиҳонгирандаи ҳар як фан пур карда мешавад ва баъди ба охир расидани имтиҳон ба котиби масъул супорида мешавад.

Шакли №6 – варақаи унвони дар вақте, ки шумораи дохилшавандагон ба як чой зиёда аз 2-нафар довталабро ташкил мекунад, дар рафти имтиҳонҳои хаттӣ истифода бурда мешавад. Варақаи унвони аз тарафи дохилшавандагон пур карда мешавад.

Шакли №7 – фехрасти баҳоҳои имтиҳонҳои дохилшавӣ баъди гузаронидани охирин имтиҳонҳои қабул аз тарафи котиби масъул пур карда мешавад. Ин маълумотҳо аз тарафи директори мактаби таҳсилоти миёнаи касби оид ба:

- а) қабул ба мактаби таҳсилоти миёнаи касбӣ
- б) таъин намудани стипендия
- в) ҳисоботи омории 2-НК
истифода бурда мешавад.

**ҚАБУЛ НАМУДАНИ ДОНИШҶӮЁН
БА МАКТАБҲОИ МИЁНАИ КАСБИ БАРОИ ГИРИФТАНИ
МАЪЛУМОТИ ДУЮМ**

Бо сабаби пайдо шудани пурсишҳо оид ба соҳиби маълумоти дуюм шудан дар шӯъбаи рӯзона ғоибона ва шабонаи мактабҳои миёнаи касбӣ Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин пешниҳод менамояд:

I. Ба шӯъбаи рӯзонаи мактабҳои миёнаи касбии маҳсус барои гирифтани маълумоти дуюм мувофиқи қоидаҳои қабул шахсоне қабул мешаванд, ки маълумоти миёнаи маҳсус доранд:

а) Дар ҳолате, ки корхона ва муассисаҳое, ки ин гуна шахсон кор мекунанд барои соҳиби маълумоти касбии омехта шудан тавсия медиҳад (дар ҳолати зиёда аз 3-сол будани собиқаи корӣ баъди хатми шӯъбаи рӯзонаи мактабҳои миёнаи касбӣ)

б) Дар ҳолати мувофиқат накардани ихтисос ба кор бо сабаби бадшавии саломатӣ, ки бо нишондоди аз тарафи муассисаҳои табобатӣ тасдиқ шудааст.

в) Бо сабабҳои оилавӣ ба ҷои дигар кӯчидан ва дар ҳолати набудани кор аз рӯи ихтисос.

II. Дар шӯъбаҳои шабона ва ғоибонаи мактабҳои миёнаи маҳсус барои гирифтани маълумоти дуюм шахсоне қабул мешаванд, ки аз корхона ва ё муассиса барои гирифтани ихтисоси омехта ва ё дигар намудани ихтисос новобаста аз саҳиби маълумоти олий ва ё миёнаи маҳсус шудан тавсиянома доранд.

III. Роҳбарони мактабҳои миёнаи касбии маҳсус дар ҳолати интиҳоби ихтисос дар шӯъбаҳои рӯзона, ғоибона ва шабонаи мактабҳои миёнаи касбии маҳсус на поён аз курси дуюм онҳоро қабул менамоянд ва масъалаи супоридани фарқиятҳои фанниро дар ҳолати мувофиқ будани талаботи барномавӣ аз рӯи ин фаннҳо муайян менамояд. Дар ҳолати ба курси дуюм мувофиқ наомадан мувофиқи фаннҳои аз худ намуда ва ё талаботи барномавӣ онҳо метавонанд имтиҳони дохилшавӣ супорида ба курси якум қабул шаванд

IV. Барои қабул шудан ба муассисаҳои таълимӣ мувофиқи қоидаҳои қабул ба номи директор (ректор) ариза навишта, чунин ҳуҷҷатҳоро пешниҳод менамоянд:

- а) Ариза
- б) Тавсияномаи корхона (барои кормандон)
- в) Маълумотномаи тиббӣ (дар бораи ҳолати саломатӣ)
- г) Нусхаи диплом оид ба хатми мактаби миёнаи маҳсус бо тасдиқи идораи натариалий оид ба фаннҳои азхуднамуда бо баҳоҳои гирифташуда аз рӯи ведомостҳои саничишӣ
- д) Тарҷумаи ҳол
- е) 4 дона расм (андозаи 3X4, бо сари луч)

**ДАСТУРУЛАМАЛ
ОИД БА ТАРТИБИ ҚАЙД ВА ҲУЧЧАТГУЗОРИИ
ҚАБУЛИ ДОВТАЛАБОН БА МАКТАБҲОИ ТАҲСИЛОТИ
МИЁНАИ КАСБӢ**

Бо мақсади ба тартиб даровардани қайди шахсоне, ки ба мактабҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ доҳил мешаванд ва баҳри хубтар ташкил кардани кори комиссияи қабул Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои роҳбарӣ чунин ҳуҷҷатҳоро пешниҳод менамояд:

1. Қайд ва хүччатгузории қабули довталабон ба мактабҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ бояд дар асоси нишондодҳои мазкур бо шаклҳои муайянкардашуда гузаронида шавад.

Чавобгарӣ барои иҷроиши тартиби қайд ва хүччатгузории қабули довталабон ба зиммаи директории мактаби таҳсилоти миёнаи касбӣ гузошта мешавад.

2. Қайд ва хүччатгузории қабули довталабон ба мактабҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ бо чунин шаклҳо сурат мегирад:

шакли № 1 - журнали ба қайдгирии дохилшавандагон
шакли № 2 - забонҳат оиди қабули ариза ва хүччатҳо
шакли № 3а - маълумотнома оиди қабули донишҷӯён
шакли №3 б - маълумотнома оид ба қабул нашудан ба мактаб
шакли № 4 - варақаи имтиҳонот
шакли № 5 - ведомости имтиҳонҳои дохилшавӣ
шакли № 6 - варақаи унвонӣ
шакли № 7 - фехрасти баҳоҳои имтиҳонҳои дохилшавӣ.

Шакли № 1 – журнали ба қайдгирии дохилшавандагон маълумотҳои асосиро оиди аз қабул то қабули хүччатҳо ё баргардонидани хүччатҳоро дар бар мегирад.

Қайди дохилшавандагон ба шӯъбаи ғоибона дар журналҳои алоҳида ба ҳисоб гирифта мешавад.

Шакли № 2 - забонҳат оиди қабули хүччатҳо ба дасти худи дохилшаванда дода мешавад.

Шакли № 3а - маълумотнома ба довталабоне, ки бе супоридани имтиҳонҳо ё бо муваффақият супоридани онҳо қабул шудаанд, шахсан дода мешавад.

Шакли № 3б - маълумотнома оиди қабул нашудани дохилшаванда низ ба дасти худи дохилшаванда дода мешавад.

Шакли № 4 – варақаи имтиҳонот бо расми дохилшаванда аз тарафи котиби масъул пур карда шуда, пеш аз имтиҳони қабули якӯм шахсан ба дохилшаванда дода мешавад.

Варақаи имтиҳонот аз тарафи котиби масъул имзо монда, бо мӯҳри мактаби таҳсилоти миёнаи касбӣ тасдиқ карда мешавад.

Варақаи имтиҳонот ҳүччати асоси барои иштирок кардан дар имтиҳонҳои қабул мебошад. Баъди имтиҳонҳои қабул варақаи имтиҳонот ба котиби масъул гардонида мешавад ва он дар парвандаи шахсии донишҷӯёниги дошта мешавад.

Дар ҳолати қабул нашудани довталаб варақаи имтиҳонот бо аризai ў ва қайди гирифтани ҳүччатҳои довталаб нигоҳ дошта мешавад.

Шакли №5 – ведомости имтиҳонот аз тарафи имтиҳонгирандаи ҳар як фан пур карда мешавад ва баъди ба охир расидани имтиҳон ба котиби масъул супорида мешавад.

Шакли №6 – варақаи унвони дар вақте, ки шумораи дохилшавандагон ба як ҷой зиёда аз 2-нафар довталабро ташкил

мекунад, дар рафти имтиҳонҳои хаттӣ истифода бурда мешавад. Варақаи унвони аз тарафи дохилшавандагон пур карда мешавад.

Шакли №7 – фехрасти баҳоҳои имтиҳонҳои дохилшавӣ баъди гузаронидани охирин имтиҳонҳои қабул аз тарафи котиби масъул пур карда мешавад. Ин маълумотҳо аз тарафи директори мактаби таҳсилоти миёнаи касби оид ба:

- а) қабул ба мактаби таҳсилоти миёнаи касбӣ
 - б) таъин намудани стипендия
 - в) ҳисоботи омории 2-НҚ
- истифода бурда мешавад.